

ВАРАҚАИ МАТБУОТӢ

Риояи ҳуқуқҳои иҷтимоиву иқтисодии собиқ маҳкумшудагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

ш. Душанбе, 23 октябри 2015с.

Натиҷаҳои пешакии тадқиқот оид ба риояи ҳуқуқҳои иҷтимоӣ-иқтисодии собиқ маҳкумшудагон дар Тоҷикистон, ки аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии «Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният» гузаронида шудааст, рӯзи 23 октябр дар мизи мудаввар дар шаҳри Душанбе ба доираи васеи ҷомеа муаррифӣ мешавад.

Мақсади тадқиқот аз омӯзиши вазъи умумии риоя намудани баъзе ҳуқуқҳои иҷтимоӣ-иқтисодии собиқ маҳкумшудагон баъди озодшавӣ, иборат буд. Кӯшиш карда шуд, ки аз нуқтаи назари ҳуқуқ ва тадбиқи меъёрҳои ҷойдошта, таъя ба ҳуқуқ ба меҳнат, ба манзил ва таъминоти иҷтимоӣ баъди озодшавӣ, бо дарназардошти нуқтаи назари озодшудагон, ҳеҷу табор ва наздиконашон, назари кормандони ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва сохторҳои давлатии марбут, тадқиқоти гуногунҷабҳа гузаронида шавад. Дар давоми тадқиқот 150 нафар, аз ҷумла 50 нафар собиқ маҳкумшудагон аз шаҳрҳои Душанбе, Хучанд, Хоруғ, Курғон-теппа ва ноҳияи Ваҳши вилояти Хатлон бо пурсиш фаро гирифта шуданд.

Аз ҳама мушкилиҳои маъмуле, ки одамон баъди аз маҳбас баромадан бо онҳо дучор мешаванд ин масъалаҳои вобаста бо барҳам хӯрдани доғи судӣ, барқароркунии ҳуҷҷатҳо, мушкилиҳои манзилӣ, муносибат дар оила ва одамони гирду атроф мебошанд. Яке аз мушкилиҳои мубрам барои ин гурӯҳи аҳоли масъалаи пайдо кардани ҷои кор аст. Ҷустуҷӯи кор барои одамони ба озодӣ баромада, аз сабаби бадгумонии корфармо ва дар маҷмӯъ муҳити иҷтимоӣ, мушкил мегардад.

Дар кори мизи мудаввар намоёндагони сохторҳои давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ВАО, доираҳои илмӣ Тоҷикистон ва инчунин намоёндаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва коршиносони мустақил иштирок карда, тавсияҳои пешниҳодшударо бо мақсади қабули чораҳо оид ба омодагии иҷтимоии маҳкумшудагон барои озодшавӣ ва азнавмутобиқшавии иҷтимоии озодшудагон ба ҷомеа муҳокима хоҳанд кард.

Чорабиниҳои мазкур дар доираи лоиҳаи «Ҳуқуқҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии маҳкумшудагон ва собиқ маҳкумшудагон дар Тоҷикистон» гузаронда шудааст, ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо ва Вазорати федеролии ҳамкории иқтисодӣ ва рушди Олмон маблағгузорӣ шуда, аз тарафи Намояндагии Институти ҳамкории байналмилалӣ Ассоциатсияи донишгоҳҳои мардумии Олмон (DVV International) дар Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ТҶ «Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният» ва ТҶ «Ҷаҳон» амалӣ мегардад.



Лоиҳа аз ҷониби DVV International амалӣ мегардад.

Дафтари Намояндагии DVV International дар ҶТ:
Суроға: ҶТ, ш. Душанбе, кӯчаи Лоик Шерали 3, 734003
Тел.: (+992 37) 224 06 19, 224 06 20
Вебсайт: www.dvv-international.tj



Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мешавад.

Намоёндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон
Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел.: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Вебсайт: http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири ҳешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушди бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияи фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва қафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд.

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои ҳешро бо мамлики ва қавмийатҳои берун аз сарҳадоти ҳеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушди мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам меоварад.